

## Даъватнома барои иштирок дар озмун

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Сана                        | <b>3 ноябри соли 2021</b>  |
| Рақами ва номгӯи Қарз/Грант | Грант 0569-ТАҶ: Ҳамкорию иқтисодии Осиеи Марказӣ ва минтақавӣ Долонҳои 2, 5, и 6 Лоиҳаи роҳи Душанбе-Қўрғонтеппа - Маблағгузорию иловагӣ |
| № ва номгӯи Шартнома        | ICB/CP-05/2021: Лоиҳаи беҳтар намудани бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода ва Айни-Панҷакент                                   |
| Муҳлати пешниҳоди дархостҳо | <b>24 декабри соли 2021, соати 10:00 (вақти маҳаллӣ)</b>   |

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Бонки Осиеи Рушд (БОР) барои пӯшонидани хароҷоти **лоиҳаи роҳҳои Долонҳои 2, 5 ва 6 - Маблағгузорию иловагӣ (Душанбе - Қўрғонтеппа)** маблағгузорӣ гирифт. Қисми ин маблағгузорӣ барои пардохтҳои тибқи Шартномаи дар боло зикршуда истифода мешавад. Озмун барои довтолабони кишварҳои узви БОР кушода аст.
2. **Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон** (Фармоишгар) довтолабони аз ҷиҳати ҳуқуқ мувофиқро барои пешниҳоди дархостҳои мӯҳршуда барои сохтмон ва ба итмом расонидани корҳои оид ба беҳтар намудани бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода и Айни-Панҷакент ("Корҳо").
3. Тендерҳои озмуни кушод тибқи расмиёти **як марҳилаи БОР гузаронида мешаванд: расмиёти ду лифофа** барои ҳамаи довтолабони аз кишварҳои қобили қабул, тавре ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст, боз аст.
4. Дар ин озмун бояд танҳо довтолабони аз ҷиҳати ҳуқуқ мувофиқ ва дорои таҳассуси асосии зерин ширкат вазанд:
  - (i) Устувории кунунии вазъи молиявии довтолаб; ҳадди аққал арзиши холиси довтолаб дар як соли охир бояд мусбат бошад.
  - (ii) Ҳадди ақали гардиши миёнаи солони сохтмон дар се (3) соли охир: 7,670,000 доллари ИМА.
  - (iii) Довтолаб бояд нишон диҳад, ки захираҳои молиявии ӯ бо назардошти ўҳдадорихои молиявӣ аз рӯи ўҳдадорихои шартномавии ҷорӣ, ба талаботҳои умумӣ оид ба шартномаи ҳадди ақал 960,000 доллари ИМА ҷавобгӯ ё зиёдтаранд.
  - (iv) иштирок на камтар дар як қарордод, ки дар тӯли панҷ (5) соли охир бомуваффақият ё ба таври назаррас ба итмом расидааст ва ба кори пешниҳодшуда шабеҳ аст, вақте ки арзиши иштироки довтолаб аз 3,100,000 доллари ИМА зиёд бошад.

### Таҷрибаи сохтмон:

- Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир корҳои хоккании умумии на камтар аз 100,000 м<sup>3</sup>.
- Асфалтпӯшии на камтар аз 26,000 м<sup>2</sup> дар як қарордод дар давоми 5 соли охир.
- Таҷдиди на камтар аз 1 (як) пули оҳану бетонӣ бо дарозии на камтар аз 20 метр дар 5 соли охир
- Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир сохтмони деворҳои тақягоҳӣ на камтар аз 35 м.
- Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир таъмин ва насби чароғҳои кӯчаҳо на камтар аз 1,000 м ва чароғакҳои раҳнамо на камтар аз 20 адад.

Ин ҳуҷҷат танҳо як қисми талаботро барои маълумоте, ки ба довталабони эҳтимоли дода мешавад, ҷамъбаст мекунад. Аз довталабон даъват карда мешавад, ки барои гирифтани рӯйхати пурраи меъёрҳо пеш аз баргузори озмун ба Ҳуҷҷати тендерӣ муроҷиат кунанд. Агар байни ин Даъват ба тендер ва ҳуҷҷати тендер номувофиқатӣ бошад, Ҳуҷҷати тендерӣ эътибор дорад.

5. Барои маълумоти иловагӣ ва ҳуҷҷатҳои тендерӣ (бо забони англисӣ), иштирокчиён бояд тамос гиранд довталабон бояд бо суроғи зерин муроҷиат кунанд:

Нуралӣ Арабзода,  
Директори иҷроия  
Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо  
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кӯчаи Айнӣ 14, ҳуҷраи 407  
734042 Душанбе, Тоҷикистон  
Тел/Факс +992 37 222 20 76  
e-mail: [piurr@bk.ru](mailto:piurr@bk.ru)

6. Барои дастрас намудани ҳуҷҷатҳои тендерӣ бо забони англисӣ, довталабони мувофиқ бояд:

- ба суроғи электрони дар боло овардашуда бо дархости пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои барои **ICB/CP-05/2021: Такмили бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода и Айнӣ-Панҷакент**.
- пардохти бебозгашти сесад (300) доллари ИМА-ро тавассути интиқоли бонкӣ ба суратҳисоби зерин пардохт кунед:

Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо  
БДА ЧТ «Амонатбонк», Душанбе, Тоҷикистон  
INN: 010013762  
MFO: 350101626  
Суратҳисоби муросилотӣ: 20 402 972 316 264  
Суратҳисоб ба доллари ИМА: 20206840200534101000  
Суратҳисоб ба сомони 20202972301431101000

Агар хидмати хаткашон лозим ояд, ҳаққи иловагӣ то 400 сомони барои интиқол дар дохили кишвар ва то 200 доллари ИМА барои интиқол дар хориҷа лозим аст. Фармоишгар фавран ҳуҷҷатҳоро тавассути хадамоти хаткашон мефиристад. Фармоишгар барои гум шудан ё дер расонидани он ҷавобгар нест

7. Пешниҳодҳои Тендерӣ бояд ба таври зерин расонида шаванд

- Ба суроғи зерин:

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Кӯчаи Шотемур 27,  
Ҳуҷраи 22, ошёнаи 2  
Душанбе 734025, Тоҷикистон

- Ар ё пеш аз **24 декабри соли 2021 соати 10:00 (вақти маҳаллӣ)**
- дар якҷоягӣ бо кафолати бонкӣ, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст.

8. Дархостҳои тендерӣ фавран пас аз анҷоми мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо дар ҳузури намоёндагони довталабоне, ки иштирок дар озмун мекунанд, кушода мешаванд.